

## ТАҚРИЗИ МУҚАРРИЗИ РАСМӢ

ба диссертатсияи Абдуллоева Гулноза Абдузаборовна дар мавзуи “Таҳлили иқтисодӣ-омории рушди соҳтмони манзил дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.08.01 – Омор

**Мутобиқати диссертатсия ба ихтисосҳо ва самти илм, ки аз рӯйи онҳо диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст.** Диссертатсия дар заминай Феҳристи шиносномаҳои ихтисосҳои соҳаи иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.08.01 – Омор, ки бо қарори Раёсати Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 майи соли 2023, №6 аз ҷониби КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдик гардидааст, таҳия шудааст. Диссертатсия, ба бандҳои зерини шиносномаи ихтисоси 08.00.08.01 – Омор-мутобиқ мебошад: 6. Вижагиҳои ташаккули ҳисботи оморӣ аз рӯйи соҳаҳо, ҳудудҳои марзию маъмурӣ ва дигар баҳшҳои фаъолияти хоҷагидорӣ; 11. Методҳои коркарди иттилооти оморӣ: таснифот ва гуруҳбандӣ, методҳои таҳлили зуҳуроти иҷтимоию иқтисодӣ ва равандҳо, амсаласозии оморӣ, таҳқиқоти конюктураи иқтисодӣ, фаъолиятнокии тиҷоратӣ, ошкоркуни интиҷоҳои даврҳо, ояндабинии инкишофи зуҳурот ва ҷараёнҳои иҷтимоию иқтисодӣ; 12. Методологияи мониторинги иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, таъмини омории идоракуни соҳторҳои маъмурию ҳудудӣ; андозагирии нобаробариҳои рушди ташкилоти ҳудудӣ; 16. Таҳқиқоти дақиқи омории бозтавлиди аҳолӣ, соҳаҳои ҷамъиятӣ, иқтисодӣ ва молиявии ҳаёти ҷамъиятӣ, ки ба ошкорнамоӣ, ченкунӣ, таҳлил, ояндабинӣ, моделсозии конюктураи таъсисёбанда ва коркарди вариантҳои ояндабинии тараққиёти корхонаҳо, ташкилотҳо, соҳаҳои иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар давлатҳо пешбинӣ шудаанд.

**Мубрам будани мавзуи диссертатсия.** Соҳтмони манзил барои баланд намудани дараҷаи таъминоти аҳолӣ бо манзили зист, таъсиси ҷойҳои нави корӣ мусоидат намуда, ба вазъияти демографӣ ва мӯътадилии иҷтимоӣ дар ҷамъият таъсири бевосита мерасонад. Фаъолнокии соҳтмони манзил ба ҳолати шароитҳои манзилии аҳолӣ таъсири муассир мерасонад, ки ба низоми нишондиҳандо барои баҳогузории рушди иқтидори инсонӣ аз тарафи Барномаи тараққиёти СММ дохил карда шудааст. Диққати маҳсуси давлату ҳукумат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаҳои соҳтмонӣ манзил дар сатҳи ҷумҳурияйӣ ва минтақавӣ дар “Стратегияи милли тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030” ва “Стратегияи рушди соҳаи соҳтмони Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030”

доир ба коркард ва татбиқи барномаҳои ҳавасмандгардонии соҳтмони манзил дарҷ гардидаанд. Зиёдшавии аҳолии мамлакат ҳолати ногузир ва мутасил буда, доимо тақозо менамояд, ки аҳолӣ бо манзили зист таъмин бошад. Бинобар ҳамин барои коркарди низоми самараноки дастгирии бахши соҳтмони манзил дар шароити афзоиши аҳолии кишвар, таҳлили омории омилҳои гуногун зарур арзёбӣ карда мешаванд, ки бевосита ба тағйирёбии шароитҳои таъминот бо манзилгоҳ таъсир мерасонанд. Дар ин васила таҳқиқоти аналитикии маҷмӯиавӣ муҳим ва саривақтӣ мебошад. Бо баробари ин такомули муносибатҳои методӣ оид ба амалигардонии таҳлили омории муқоисавӣ ва тамоюли тараққиёти бахши соҳтмони манзил, пешгӯи намудани нишондодҳои асосии пешрафти он дар шароити муосир чораҳои зарур баҳогузорӣ карда мешаванд. Дар ин росто истифодабарии имкониятҳои усулҳои оморӣ барои таҳлил ва муқаррар намудани самтҳои ояндабинии рушди бахши соҳтмони манзил дар ҳама сатҳҳо муҳим арзёбӣ карда мешавад. Айнан бо гуфтаҳои мазкур муҳимиёт, зарурат ва саривақтии таҳқиқоти илмии Абдуллоева Гулноза Абдуҷаборовна муайян карда мешаванд.

**Дараҷаи навгонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва нуқтаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд.** Давомнокии мантиқии соҳтори диссертатсия ва дар асоси он муайян намудани объект ва предмети таҳқиқот ба муаллиф имкон фароҳам овард, ки як қатор навгониҳои арзишманди илмиро оид ба воситаҳои инструменталӣ ва баҳодиҳии омори иҷтимоӣ-иқтисодии тараққиёти бахши саноати манзил муқаррар намояд, ки аз чунин қисматҳо иборат мебошанд:

- дар қисмати якум, дар асоси таҳқиқи сарчашмаҳои муҳталиф ба муаллиф муяссар гирдааст, ки ба воситаи мукомалай илмӣ асосҳои назариявии рушди бахши соҳтмони манзил муқаррар карда шуда, таъсиррасонии он ба беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагонии ба воситаи таҳлили омории алоқамандии рушди соҳтмони манзил бо равандҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ илман асоснок карда шудаанд;
- дар қисмати дуюми навгонии илмии диссертатсия муаллиф дараҷаи фарқгузории нишондиҳандаҳои иқтисодӣ-омории бахши соҳтмони манзилро дар мамлакат ва минтақаҳои алоҳидаи он мавриди таҳқиқ қарор дода, дар натиҷа тавонистааст нишондиҳандаҳои соҳтмони манзилро дар минтақаҳои дурдасти мамлакат бо дарназардошти хусусиятҳои демографии онҳо ва фарқгузории даромади пулии аҳолӣ дар минтақаҳои нисбатан пешрафта, вобаста аз мавҷудияти инфрасоҳтори инкишофёфта ва муқаррар намудани омилҳои зарурӣ, пеш за ҳама қувваи корӣ ва масолеҳи соҳтмонӣ баҳри вусъат додани соҳтмони манзил ва таъсири он ба сатҳи зиндагонии аҳолӣ муайян намояд;

– дар қисмати сеюм бо истифода аз усули таҳлили эмпирикии оморӣ соҳтмони манзилҳои истиқоматиро вобаста аз ҳолати сармоягузории давлатӣ, хориҷӣ ва аҳолӣ дар минтақаҳои мамлакат мавриди таҳқиқ қарор дода, муайян кардааст, ки ҳолати муосири соҳтмони манзил дар минтақаҳои Тоҷикистон бо фарқгузории назарраси нишондиҳандаҳои он ва сатҳи зиндагонии аҳолӣ вобаста ба минтақаҳо тавсиф карда мешавад;

– навғонии навбатии диссертатсия дар он зоҳир мегардад, ки дар доираи таҳқиқот нишондиҳандаҳои иқтисодӣ-омории соҳтмони манзил дар минтақаҳои мамлакат ва дар сатҳи ҷумхурӣ муқаррар карда шуда, нишондиҳандаҳои асосии он муайян карда шудааст, ки бо дарназардошти ҳусусиятҳои муқаррар карда шудаи онҳо вазъи нишондиҳандаҳои иқтисодӣ-омории бахши соҳтмони манзил таҳлил ва баҳогузорӣ шуда, фарқияти онҳо дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ошкор гардидаанд;

– навғонии нодири диссертатсия ин аз тарафи муаллиф таҳия намудани модели иқтисодӣ-оморӣ оид ба мавриди истифода қарор додани манзилҳои истиқоматӣ вобаста аз вазъияти сармоягузории давлатӣ, хориҷӣ ва аҳолӣ дар минтақаҳои мамлакат мебошад, ки дар доираи он ҳусусиятҳои хоси онҳо муқаррар карда шуда, дар асоси модели таҳияшуда ояндабинии нишондиҳандаҳои асосии соҳтмони манзил ва омилҳои асосии ба он таъсиррасонанда дақиқ карда шудаанд.

Муқаррар намудани қисматҳои навғонии илмии диссертатсия ба Абдуллоева Г.А. имкон дод, ки як қатор нуқтаҳои илман асоснокшударо барои ҳимоя пешкаш намояд. Алалхусус: мавҷудияти тафовути нишондиҳандаҳои иқтисодӣ-омории бахши соҳтмони манзил дар мамлакат ва минтақаҳои он; тафриқаҳои нишондиҳандаҳои соҳтмони манзил ва сатҳи зиндагонии мардум дар минтақаҳо муқаррар карда шудаанд; вобаста аз ҳусусиятҳои омори иқтисодии соҳтмони манзил дар минтақаҳо ва дар умум дар мамлакат нишондиҳандаҳои таҳлили гурӯҳбандӣ карда шуданд; бо дарназардошти сармоягузории давлатӣ, хориҷӣ ва аҳолӣ дар минтақаҳои мамлакат модели иқтисодӣ-оморӣ бо фарогирии омилҳои асосии ба ин бахш таъсиррасонанда таҳия карда шуда, дар асоси он дурнамои рушди бахши мазкур муайян карда шуданд.

Ақидаи арзишманди диссертатсияи тақризшаванда дар муайян намудани усулҳои баҳисобгирии омории рушди бахши соҳтмони манзил дар шароити муосири Ҷумҳурии Тоҷикистон, такмили фишангҳои анализикии тараққиёти соҳаи мазкур ифода мейёбад.

**Тафсифи умумии кори диссертатсионӣ.** Вобаста ба мақсад, вазифаҳо, объект ва предмети таҳқиқот, соҳтори диссертатсия бо риояи давомнокии мантиқӣ ва талаботи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян

карда шудааст. Диссертатсияи Абдуллоева Г.А. аз муқаддима, се боб, хулосаю пешниҳодҳо ва рӯйихати адабиёти истифодашуда иборат мебошад. Диссертатсия дар ҳаҷми 186 саҳифаи компьютерӣ омода гардида, дар он 42 ҷадвал, 5 расм, 10 диаграмма ва 9 замима ифода ёфтаанд.

**Дар муқаддимаи** диссертатсия мубрамӣ, дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ, робитаи таҳқиқот бо барномаҳо мавриди баррасӣ қарор дода шуда, дар қисмати тавсифи умумии таҳқиқот, максад, вазифаҳо, объект, мавзуи (предмети) таҳқиқот, фарзияи илмии таҳқиқоти диссертационӣ, асосҳои назариявӣ, асосҳои назаривию методологии таҳқиқот, сарчашмаи маълумот, пойгоҳи таҳқиқот, навғонии илмии диссертатсия, нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда, аҳаммияти назариявии таҳқиқот, аҳаммияти амалии таҳқиқот, дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои бадастовардашуда, мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ, саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот, тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия, интишорот аз рӯи мавзӯи таҳқиқот, сохтор ва ҳаҷми диссертатсия ифода ёфтаанд.

**Боби якуми диссертатсия таҳти унвони “Таҳқиқи асосҳои назариявии рушди соҳтмони манзил ҳамчун объекти таҳлили оморӣ”** барои баррасии ҷиҳатҳои назариявии рушди соҳтмони манзили, беҳдошти сатҳ ва сифати зиндагонии аҳолӣ, таҳқиқи омории алоқамандии рушди соҳтмони манзил бо ҷараёнҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, таҳлили омории нишондиҳандаҳои дастрасии аҳолӣ ба манзил ҳамчун омили беҳдошти сатҳи зиндагонии аҳолӣ бахшида шудааст (с. 14-58).

Дар натиҷаи омӯзиш ва таҳлили сарчашмаҳои гуногун ба муаллиф муйяссар гардид, ки ба воситаи муколамаи илмӣ модели концептуалии идоракуни маҷмааи соҳтмонӣ ва манзилиро таҳия намояд, ки дар он раванди ташаккули модели мутобиқшавии идоракуни низоми логистикаи маҷмааи соҳтмонӣ-манзилӣ ба чор марҳила ҷудо карда шуда, дар давомнокии мантиқии равандҳо риоя қарда шудаанд (с. 17). Қобили қайд аст, ки дар раванди таҳқиқи зербоби 1.1 Абдуллоева Г.А. дар асоси омӯзиши сарчашмаҳои зиёд нақшай иҷтимоӣ иқтисодии соҳтмони манзилро бо нишон додани нақшай иҷтимоии соҳтмони манзил ва нақшай иқтисодии манзил таҳия намудааст, ки арзиши илмии назариявӣ дорад (с. 21). Чунин муносибат ба таҳқиқот ба муаллиф имкон фароҳам овард, ки оид ба дастрасии манзил ақидаи илман асоснокро баён намояд “Дастрасии манзил ҳамчун ҳусусияти вазъи бозори манзил як тағиیرёбандаи вобаста буда, бо бисёр нишондиҳандаҳои инъикоскунандай тағиироти макроиқтисодӣ, равандҳои иҷтимоию демографӣ ва ғайра муайян карда мешавад. Барои пешгӯйии коэффициенти дастрасии манзил метавон аз омӯзиши вобастагии он ба маҷмӯи муайяни нишондиҳандаҳои ба он зич

алоқаманд истифода бурда, дар асоси тамоюлҳои тағиирёбии онҳо арзиши ин нишондиҳанда барои давраҳои ояндаро ба даст овард”.

Барои таҳқиқи омории алоқамандии рушди соҳтмони манзил бо равандҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ аз тарафи унвонҷӯ вазифаҳо ва самтҳои танзими соҳтмони манзил гурӯҳбанди карда шуда, дар шакли схемаи мантиқӣ баён карда шудааст (расми 1.1.4, с. 32). Дар ин росто муаллиф барои соддагардонии барасмиятдарории маъмурӣ, фароҳам овардани муҳити мусоид барои инкишофи соҳибкорӣ дар бахши соҳтмони манзил ва пешрафти соҳаи мазкур як гурӯҳ омилҳоро муайян кардааст, ки аҳаммияти назариявӣ ва амалӣ дошта, ҷолиби диққат мебошанд (с. 35-37).

Дар асоси таҳқиқоти унсурҳои ба таъминоти манзил барои аҳолӣ таъсирирасонанда унвонҷӯ бо истифода аз муқоисакунии музди меҳнати миёнаи номиналии ҳармоҳа ва нарҳи миёнаи як  $M^2$  манзил дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон тавриди таҳлил қарор дода, куллан дуруст қайд мекунад, ки “новобаста ба коҳишёбии нарҳи манзил дар минтақаҳои мамлакат дар муқоиса бо музди меҳнати миёнаи номиналии ҳармоҳаи кормандон ҳанӯз тафовути назаррас ба назар мерасад, ки оид ба зарурати пасандозҳои чандинсола зарур мебошанд” (С. 41-42). Дар ҳақиқат дастрасии манзил аз ҳаҷми пасандозҳои аҳолӣ вобастагии калон дорад, зеро бо сатҳи мавҷудбудаи музди меҳнат дастрас намудани манзил ниҳоят мушкил ба ҳисоб меравад.

Бо мақсади амалигардонии таҳлили омории нишондиҳандаҳои дастрасии аҳолӣ ба манзил муаллиф бо истифода аз таҷрибаи ҷаҳонӣ коэффициенти дастрасии манзилро барои истифода пекаш карда, дар асоси он ин нишондодро барои минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоб кардааст (с. 47-48). Чунин тарзи ба роҳ мондани таҳқиқоти یлмӣ ба Абдуллоева Г.А. имкон фароҳам овард, ки омилҳои ба сатҳи дастрасии манзил таъсирирасонанда аз рӯи ҳусусиятҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, географӣ-сиёсӣ ва ҳукуқӣ гурӯҳбандӣ карда шаванд (с. 49).

Бо истифода аз усули маъмули таҳлили коррелятсионӣ (корелятсияи ҷуфт, ҳусусӣ ва маҷмӯй) унвонҷӯ арзиши  $1M^2$  манзилро ба ҳисоби миёна дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарназардошти омилҳои асосии ба он таъсирирасонанда ҳисоб ва таҳлил кардааст (с. 53). Дар асоси таҳлили гузаронидашуда, аз тарафи Абдуллоева Г.А. хулосаҳои илман асосноки амалӣ муқаррар карда шудаанд, ки барои рушди минбаъдаи бахши соҳтмони манзил мусоидат карда метавонад.

**Дар боби дуюми диссертатсия «Таҳлил ва арзёбии иқтисодӣ-омории рушди соҳаи соҳтмони манзил дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»** нишондиҳандаҳои иқтисодии соҳтмони манзил ва таъсири он ба сатҳи зиндагонии аҳолии мамлакат, баҳодиҳии нишондиҳандаҳои омории сатҳи

дифференсиатсияи соҳтмони манзил дар минтақаҳои Тоҷикистон ва омилҳои рушди он, инчунин муайян намудани муаммоҳои дараҷаи таъминоти аҳолӣ бо манзил ва таҳлили омории сармоягузорӣ ба соҳтмони манзил мавриди таҳқиқ ва таҳлил қарор дода шудаанд (с. 59-105).

Дар доираи боби мазкур унвонҷӯ динамикаи соҳтмони манзилро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2023 мавриди таҳлил қарор дода, дуруст қайд мекунад, ки солҳои охир дар мамлакат соҳтмони манзил аз ҳисоби сармоягузориҳои бахши хусусӣ зиёд гардида, сармоягузориҳои давлатӣ ва аҳолӣ дар самт коҳишёбира нишон медиҳанд (с. 60-63). Дар асоси таҳқиқи омории даромади пулии аҳолӣ ва соҳта ба истифода додани манзилҳои истиқоматӣ Абдуллоева Г.А. бо истифода аз усули таҳлили коррелятсионӣ-регрессионӣ пешгӯикуни соҳтмони манзилро то соли 2026 амалӣ кардааст (с. 66-67). Боиси таъкид аст, ки аз тарафи муаллиф афзоиши мутлақи шумораи аҳолӣ ва фонди манзили дар ихтиёри шахсии шаҳрвандон буда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлил ва муқоиса карда шудааст (с. 73).

Яке аз хусусиятҳои хоси диссертатсия дар он зоҳир мегардад, ки муаллиф вазъи соҳта ба истифода додани манзилҳои истиқоматиро дар қишварҳои хориҷи наздик амалӣ кардааст (ҷадвали 2.2.3 с.80-81). Чунин муносибат ба диссертатсиянавис имкон фароҳам овард, ки оид ба дар ҳолати паст қарор доштани соҳтмони манзил дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба дигар қишварҳои пасошӯравӣ хulosai асоснок барорад (с.81).

Дар асоси таҳлили омории ба истифода додани манзилҳои истиқоматӣ дар минтақаҳо муаллиф фарқгузории онҳоро аз рӯи нишондоди мазкур амалӣ карда, минтақаҳои рушдкарда ва рушдкардаистодаро чудо кардааст (с. 87-88). Чунин ташкили таҳқиқот барои хulosабарорӣ оид ба муайян намудани дараҷаи фарқгузории минтақавии бозори соҳтмони манзил имкон фарҳам овард. Дар ин ҷода муаллиф дуруст қайд мекунад, ки “тавассути такмили механизмҳои танзим ва дастгирии молиявӣ метавон рушди устувори соҳтмони манзилро дар ҳама минтақаҳои Тоҷикистон таъмин намуд, ки ба болоравии сатҳи зиндагонии аҳолӣ мусоидат ҳоҳад кард” (с. 90).

Дар зербоби хотимавии боби дуюм, Абдуллоева Г.А. бо истифода аз усулҳои маъмули таҳлили оморӣ, вазъияти ҷалби сармояи мустақими хориҷиро мавриди таҳлил қарор дода, коэффициенти коррелятсиияни нишондихандаҳои оморӣ номбурдаро барои муайян намудани вобастагии сабабӣ-оқибатӣ бо истифода аз барномаи муосири (Stata, Eviews) матрисаҳои коррелятсионии сармоягузории хориҷиро муайян кардааст (с. 97). Истифодаи усусли додашудаи таҳқиқот имкон фароҳам овард, ки тағйирёбии миёнамӯҳлати рушди соҳтмони манзил, иншооти таъиноти иҷтимоӣ ва фарҳангӣ дошта муайян карда шаванд. Дар натиҷа муайян карда шуд, ки

рушди соҳаи соҳтмони манзил аз маҷмӯи омилҳои устувор ва тағйирёбанда вобастагии қавӣ доранд (с. 98).

**Боби сеюми хотимавии диссертатсия ба «Моделсозии омории рушди сармоягузорӣ ба соҳтмони манзил»** бахшида шуда, дар доираи он мушкилоти таҳияи модели омории бисёрченакаи самаранокии сармоягузорӣ ба соҳтмони манзил, коркард ва таҳияи модели иқтисодӣ-омории рушди сармоягузорӣ ба соҳтмони манзил, инчунин самтҳои ояндабинии омории рушди сармоягузориҳо ба соҳтмони манзил таҳқиқ карда шудаанд (с.106-157).

Ба воситаи муайян намудани мафҳуми моделсозии иқтисодӣ-математикий, инчунин моделсозии иқтисодӣ-омории бисёрченака, муаллиф як қатор мушкилотҳоро баён менамояд, ки дар ҳақиқат ҳам ба ин раванд таъсир мерасонанд. Аз ҷумла дастнорас будани маълумоти зарурии оморӣ, мавҷудияти ҳатогиҳо ҳангоми ҳисобигирии нишондиҳандаҳо ва имконнопазирии ба инобат гирифтани ҳама омилҳои муҳим.

Новобаста ба ин, ба муҳаққиқ мұяссар гардид, ки омилҳои заруриро ба муодилаи регрессияи маҷмуавӣ вобаста ба объекти таҳқиқот алоқаманд намояд (с.108). Чунин кӯшишҳо барои муайян намудани хислати коэффиценти коррелятсияи ҳаттӣ (ҷадвали 3.1.1. с. 110) муайян намудани муодилаи регрессия (баробарии 3.1.1, 3.1.2, 3.13, 3.1.4 с. 110-111) имкон фароҳам овард.

Дар натиҷаи муайян намудани формулаҳои муодилаи регрессияи маҷмуавӣ бо дарназардошти омилҳои ба объекти таҳқиқот таъсиррасонанда дар ҷадвали 3.1.2 муаллиф нишондиҳандаҳои иқтисодӣ-иҷтимоиро оид ба модели иқтисодӣ оморӣ инъикос намуда, ба воситаи барномаҳои маҳсуси компьютерӣ натиҷаҳои моделсозиро дар ҷадвали 3.1.3 ифода кардааст (с. 114-115). Ба воситаи ҷамъоварии маълумоти ибтидоии нишондиҳандаҳои асосии сармоягузорӣ ба соҳтмони манзил дар ҷадвали 3.1.6 муаллиф натиҷаҳои моделсозии регрессиониро, ба монанди коэффиценти ба истифода додани хонаҳои истиқоматро муайян кардааст, ки ҷолиби диққат мебошад.

Таҳқиқ ва таҳлили нишондиҳандаҳои иқтисодӣ-оморӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ, муқаррар намудани қадамҳои муҳими моделсозии регрессионӣ, нишондиҳандаҳои сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ ва рӯи иншооти ғайриистехсолӣ ба диссертатсиянавис имкон фароҳам овард, ки дар доираи модели иқтисодӣ-оморӣ онҳоро муттаҳид ва мавриди ҳисоб қарор дихад. Дар доираи таҳқиқот матрисаи коэффицентҳои вобастагиҳои нишондиҳандаҳои иҷтимоӣ-иқтисодии соҳтмони манзил муайян карда шуда, дар асоси он натиҷаҳои моделсозии регрессивӣ аниқ карда шаванд (с. 124-128). Инчунин дар доираи зербоби 3.2 муаллиф ба воситаи функцияи истехсолии Кобб-Дуглас саҳми омилҳои сармоя, меҳнат ва сатҳи технологияи дар соҳтмони манзил

истифодашавандаро муайян кардааст, ки арзиши амалии таҳқиқотро баланд менамояд.

Абдуллоева Г.А. дар дориаи таҳқиқи шароитҳои воқеъии пешгӯикунӣ ва муайян намудани шартҳои асосии он нақшай сохтории ояндабиниро таҳия намудааст (с. 139). Бо истифода аз ин нақшай сохтори ояндабинӣ дар диссертатсия муодилаи регрессионӣ коркард шуда, дар асоси он параметрҳои муодилаи регрессияи сершумор ва параметрҳои муодилаи регрессионӣ ба воситаи барномаи маҳсуси компютерӣ баҳогузорӣ карда шудааст (с. 147).

Истифодабарии васеи моделҳои иқтисодӣ-оморӣ барои тавсифи соҳтмони манзил ба муаллиф шароит фароҳам овард, ки дар асоси коркарди функцияи хаттӣ нишондиҳандаҳои дурнамои соҳтмони манзилро ҳисоб намуда, барои нишондиҳандаҳои иқтисодии иншооти ғайристехсолӣ сармоягузорӣ ба сармояи асосиро барои солҳои 2022 ва 2023 муайян карда, ояндабиниро то давраи соли 2030 ҳисоб намояд (с.148-150). Таҳияи модели қатори вақтӣ ва коэффициенти детерминатсия, инчунин муайян намудани дурнамои сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ аз рӯи иншоотҳои ғайристехсолӣ дараҷаи илмии диссертатсияи иҷро гардидаро боз ҳам баланд менамояд (с. 151 - 153).

**Асоснокӣ ва эътиимоднокии хулосаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия зикршуда.** Абдуллоева Г.А. дар натиҷаи таҳқиқоти илмӣ як қатор муаммоҳои назариявию амалии таҳлили иқтисодӣ-омории рушди соҳтмони манзилро дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаллу фасл намудааст. Масалан, таҳқиқи табииати иқтисодӣ ва вазифаҳои мушаххаси соҳаи соҳтмони манзил аз ҷиҳати илмӣ ва амалия, баҳодиҳии омории тафовутҳои нишондиҳанда, омилҳо ва ҳусусиятҳои рушди соҳтмони манзил дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳқиқи пурраи ҳолати муосир ва таҳлили ҷиҳатҳои иқтисодӣ-омории нишондиҳандаҳои сармоягузориҳо ба соҳтмони манзил бо дарназардошти баланд намудани сатҳи некуаҳволии аҳолӣ ва таъминот бо манзил, амалигардонии таҳлили иқтисодӣ-омории ҳолати муосири соҳтмони манзил, таҳияи модели иқтисодӣ-омории рушди сармоягузорӣ ба соҳтмони манзил ва ояндабинии омории рушди сармоягузориҳо ба соҳтмони манзил ва ғайраҳо.

Эътиимоднокии натиҷаҳои асосии таҳқиқоти тақризшавандаро аз асосноккунии чанбаҳои назариявӣ ва коркарди пешниҳоди амалӣ оид ба такомули таҳлили иқтисодӣ-омории рушди бахши соҳтмони манзил, инчунин бо таҳияи моделҳои таҳлили регрессионии омори соҳтмони манзил, саҳехии маълумотҳо, кифоягии ҳаҷми маводи таҳқиқотӣ, коркарди омории натиҷаҳои таҳқиқот ва интишорот тасдиқ мегардад. Хулоса ва тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот ва таҳлили илмии натиҷаи таҳлили назариявӣ ва таҷрибавии омори соҳтмони манзил дар Тоҷикистон асоснок карда шудаанд.

Чоиз ба таъкид аст, ки муаллифи диссертатсия Абдуллоева Г.А. барои ноил гардидаан ба мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот ба воситаи усулҳои муосири таҳқиқоти иқтисодӣ-оморӣ, пешгӯикуни равандҳои иқтисодӣ, материализми диалектикий, абстраксияи илмӣ моҳирона истифода карда, бо адабиёти илмӣ доир ба мавзӯи диссертатсия бо як маҳорати баланд кор карда ба дастовардҳои арзишманди илмӣ шарафёб гардидааст.

**Аҳаммияти илмии таҳқиқот** дар он ифода меёбад, ки муқаррароти назариявии дар диссертатсия таҳиягардидаро ҳамчун саҳми назарраси муаллиф дар рушд ва такомули таҳлили иқтисодӣ-омории рушди бахши соҳтмони манзил эътироф намуд. Натиҷаҳои назариявии диссертатсия барои ичро намудани таҳқиқоти илмӣ дар самт таҳлили омори рушди соҳтмони манзил пояи назарраси илмӣ мегузорад.

**Аҳаммияти амалии** диссертатсия аз он иборат аст, ки муқаррарот ва тавсияҳои дар таҳқиқот пешниҳод карда шуда метавонанд аз тарафи Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳисобгирий, танзимкунӣ ва рушди соҳтмони манзил дар мамлакат ва минтақаҳои он васеъ истифода шаванд. Татбиқи муқаррароти таҳиягардига барои такомули таҳқиқоти иқтисодӣ-омории соҳтмони манзили истиқоматӣ, инчунин, дар раванди таълими муассисаҳои таҳсилоти олии касбии мамлакат ҳангоми омӯзиши фанҳои назарияи умумии омор, омори иҷтимоӣ, омори иқтисодӣ, омори бозори манзил истифода шаванд.

**Аҳаммияти иқтисодии таҳқиқот** дар он зоҳир мегардад, ки натиҷаҳои назарраси диссертатсия барои такомули таҳлили иқтисодӣ-омории рушди бахши соҳтмони манзил таъсири мусбат расонида, барои самаранокии қабули қарорҳои даҳлдор оид ба танзим ва мониторинги соҳаи соҳтмон, махсусан соҳтмони манзил аз ҷониби роҳбарон истифода карда шаванд. Натиҷаҳои таҳқиқот баҳри содда намудани ҳисобгирии иқтисодии раванди соҳтмони манзил дар минтақаҳо истифода шуда метавонад.

**Аҳаммияти иҷтимоии** натиҷаҳои диссертатсия бевосита дар алоқамандии таҳлили иқтисодӣ-омории соҳтмони манзил бо сатҳи зиндагонии аҳолӣ ифода меёбад, ки дар асоси натиҷаҳои ба дастовардашуда таъсиси ҷойҳои нави корӣ дар бахши соҳтмони манзил, таъминоти аҳолӣ бо манзил, дастрасии манзил ба қишлоғи мухталифи аҳолӣ арзёбӣ карда шуда, дар ин росто чораҳои мушаххас андешида шаванд.

**Саҳми шаҳсии довталаб дар ичрои таҳқиқоти илмӣ.** Саҳми шаҳсии довталаб дар таҳқиқоти илмӣ-амалӣ ба коркарди тавсияҳои назариявӣ ва амалӣ оид ба муайянсозӣ ва арзёбии вазъи муосири соҳтмони манзили истиқоматӣ нигаронида шудааст. Муаллиф бо истифода аз усулҳои таҳлили

муосири иқтисодӣ ва оморӣ, омӯзиши ҳамаҷонибаи равандҳои марбут ба соҳтмони манзилро анҷом дода, ба таҳлили амиқи нишондиҳандаҳои рушди соҳа пардохтааст. Дар раванди таҳқиқот, методҳои муосири таҳлили оморӣ ва иқтисодӣ татбиқ гардида, бар мабнои натиҷаҳои таҳлилӣ хулосаҳо ва тавсияҳои илмӣ пешниҳод шудаанд. Аз ҷумла, воситаҳои методии таҳлили иқтисодӣ-омории соҳтмони манзил таҳия гардида, моделҳои эконометрикии пешгӯии рушди соҳтмони манзили истиқоматӣ эҷод шудаанд, ки дорои аҳаммияти назаррас барои пешгӯии рушд ва қабули қарорҳои идоракунӣ дар сатҳи давлатӣ мебошанд.

**Нашри натиҷаҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшавандай илмӣ.** Доир ба мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ 10 мақола дар ҳаҷми 7,04 ҷ.ч. (аз ҷумла, az муаллиф 5,9 ҷ.ч.) нашр гардидаанд, ки az инҳо 5 мақола дар маҷаллаҳо (нашрияҳо)-и илмии тақризшавандай КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудааст. Мақолаҳои нашршуда, мазмуни асосии диссертатсия ва автореферати онро фарогир мебошанд.

**Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия.** Баъзе натиҷаҳо ва тавсияҳои амалӣ, ки дар таҳқиқоти диссертатсионӣ пешниҳод шудаанд, дар фаъолияти амалӣ мавриди татбиқ қарор гирифта, az ҷониби филиали ҶДММ «Шаҳр соҳтмон» (маълумотномаи №123/1 az 18 марта соли 2024) қабул ва истифода шудааст. Илова бар ин, маводи таҳқиқот дар раванди таълимии Донишкадаи илмҳои дақиқ ва технологияи Тоҷикистон зимни тадриси фанҳои «Назарияи умумии омор», «Омори иҷтимоӣ», «Омори тиббӣ-демографӣ», «Таҳлили иқтисодӣ дар соҳаҳо», инчунин дар раванди иҷрои корҳои курсӣ (маълумотномаи №103 az 11 июня соли 2024) васеъ истифода мегарданд.

**Эродҳо ва ҳолатҳои баҳсталаб доир ба шаклгирии диссертатсия.**

1. Беҳтар мешуд агар дар ҷадвали 1.2.1 (с.41) музди меҳнати миёнаи номиналӣ нею, балки музди меҳнати миёнаи аслӣ мавриди таҳлил қарор дода мешуд.

2. Дар доираи тадқиқот муайян намудани ҳиссияти афзоиши соҳтмони манзил дар натиҷаи тағйирёбии даромадҳои аслии аҳолӣ сатҳи илмии диссертатсияро боз ҳам баландтар мекард.

3. Барои муайян намудани дастрасии манзили соҳташуда ба аҳолии минтаҳаҳо муайян намудани фарқгузории даромадҳои аҳолӣ хеле муфид ба ҳисоб меравад. Аз ин лиҳоз ҳисоб намудани дараҷаи фарқгузории даромади аҳолӣ дар диссертатсия хулосаҳои муаллифро боз ҳам мустаҳкамтар мегардонд.

4. Хуб мешуд агар ҳангоми ҳисоб намудани нишондиҳандаҳои функцияи Кобб-Дуглас, сабаби az 1 хурд будани ҷамъи коэффициентҳои  $\alpha$  ва  $\beta$  тавзех дода мешуданд.

5. Дар доираи зербоби 3.3 хуб мешуд аз тарафи муаллиф таҳлили SWOT гузаронида шавад, зоро чунин муносибат барои асоснок намудани модели пешниҳодкардашуда исботи дақиқро ифода карда метавонист.

Қайд намудан зарур аст, ки камбудиҳои номбурда хислати тавсияйӣ дошта, арзиши илмии диссертатсияро коста намгардонанд.

**Мутобиқати диссертатсия ва автореферат ба талаботи «Тартиб додани дараҷаи илмӣ ва унвони илмӣ» (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон №267, аз 30 июни соли 2021).**

Диссертатсияи Абдуллоева Гулноза Абдуҷаборовна таҳти унвони «Таҳлили иқтисодӣ-омории рушди соҳтмони манзил дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ҳамчун як таҳқиқоти пурра ба анҷомрасида арзёбӣ гардида, дорои ҷанбаҳои тозаи илмӣ ва аҳаммияти назарраси илмию амалий мебошад. Дар натиҷаи ин тадқиқот унвончӯ як қатор хулосаҳо ва тавсияҳои нав дар самти арзёбӣ ва рушди соҳаи соҳтмони манзил пешниҳод намудааст, ки метавонанд дар такмили сиёсати соҳа ва барномарезии стратегӣ мавриди истифода қарор гиранд.

Автореферати диссертациония ҳамчун хулосаи мундариҷаи муҳтавои корҳои илмию тадқиқотӣ таҳия гардида, ба талаботи муқаррарнамудаи «Тартиби додани дараҷаи илмӣ ва унвони илмӣ» (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон №267 аз 30.06.2021, бо тағиیرу иловаҳо аз 26-уми июни соли 2023, № 295) пурра мутобиқат мекунад. Дар он ҳамаи меъёрҳои зарурии шакл ва муҳтавои риоя шуда, муҳтавои асосии натиҷаҳои бадастомада ба таври возех инъикос ёфтааст.

### **Хулосаи умумӣ оид ба диссертатсия**

Дар маҷмуъ, таҳқиқоти диссертационии Абдуллоева Гулноза Абдуҷаборовна таҳти унвони «Таҳлили иқтисодӣ-омории рушди соҳтмони манзил дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки бо мақсади дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.08.01 – Омор пешниҳод гардидааст, як кори пурмаҳсули илмию анҷомёфта ба шумор меравад. Муҳтавои кори диссертационӣ бо мақсад ва вазифаҳои таҳқиқотӣ ҳамоҳанг буда, дар он паҳлӯҳои назарияйӣ ва амалии рушди соҳтмони манзили истиқоматӣ дар шароити Тоҷикистони муосир бо истифода аз усулҳои муосири омор ва моделсозии иқтисодӣ мавриди омӯзиш қарор гирифтааст.

Натиҷаҳои таҳқиқот дорои аҳаммияти баланди назарияйӣ ва амалий мебошанд ва метавонанд дар раванди таҳияи барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ, банақшагирии шаҳрсозӣ ва такмили сиёсати давлатии манзилсозӣ истифода шаванд. Бо дарназардошти сатҳи баланди илмӣ, муҳтавои амиқ, навовариҳои методологӣ ва натиҷаҳои амалии бадастомада, ба ин хулоса

омадан мумкин аст, ки диссертацияи мазкур ҷавобгӯи талаботи амалкунандай Комиссияи олии аттестационӣ мебошад. Аз ин лиҳоз, муаллифи диссертация Абдуллоева Гулноза Абдуҷаборовна барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.08.01 – Омор, сазовор мебошад.

Муқарризи расмӣ:

н.и.и., дотсенти кафедраи таҳлили иқтисодӣ ва омори Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Холов Р.Ш.

Суроғ: ш.Ҳисор, ч/д.Ориён, дех. Чонор, хонаи 38  
e-mail: [1977-rustam-77@mail.ru](mailto:1977-rustam-77@mail.ru), тел. (+992) 985249695



Имзои н.и.и., дотсент  
Р.Ш. Холовро тасдиқ мекунам.  
Сардори Шувбаи кадрҳо  
ва корҳои маҳсуси ДДМИТ

Мирчамолов М.А.

«13 08» соли 2025-ум.

Суроғ: 734067, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
ш.Душанбе, кӯчаи Нахимов 64/14,  
e-mail: [info@ddmit.tj](mailto:info@ddmit.tj), тел. +992 (37) 227-30-75